

## ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба диссертатсияи номзиди Бобомаллаев Илҳомҷон Чанобович дар мавзӯи «Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX (дар мисоли осори Аминҷон Шукӯҳӣ)» барои дарёфти дараҷаи илмии номзиди илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи номзиди Бобомаллаев Илҳомҷон Чанобович, ки дар мавзӯи «Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX (дар мисоли осори Аминҷон Шукӯҳӣ)» таълиф шудааст, яке аз мавзӯҳои муҳим ва муҳимми адабиётшиносии муосири тоҷик ба ҳисоб рафта, ба таҳлилу баррасии рӯзгору осор ва ҷанбаҳои ҳунарии ашъори Шоири халқии Тоҷикистон Аминҷон Шукӯҳӣ ихтисос дорад.

Диссертант дар таъйини зарурати интихоби мавзӯ ва ҳадафу вазифаҳои таҳқиқ, баррасии масъалаҳои таҳқиқшаванда, меъёру усулҳои таҳқиқ ва муҳимтар аз ҳама, муҳокимаю хулосабарориҳои саҳеҳ лаёқати хуб дорад. Унвонҷӯ аз сарчашмаҳои зиёди адабӣ ва илмию назарии ба мавзӯи таҳқиқотӣ рабтдошта огаҳӣ дошта, тавонистааст, ки аз миёни маводи зиёд мисолҳои зарурӣ ва нуктаҳои муҳимму арзишмандро ҷудо намуда, ба моҳияти масъала хуб сарфаҳм рафта, зимни муҳокима ва хулосабарориҳо истиқлоли андеша дошта бошад.

Диссертатсияи Бобомаллаев И.Ҷ. аз муқаддима, се боб, хулоса ва номгӯи адабиёт фароҳам омадааст. Барои мушаххас намудани нақши Аминҷон Шукӯҳӣ дар ҷараёни ташаккулу таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX зарур дониста шудааст, ки дар боби аввал сифатҳои нав касб кардани назми ин давра ва қувват гирифтани ҷанбаҳои тасвирии шеър дар ин марҳала матраҳ ёбад. Дар ин боб хусусиятҳои фарқкунандаи ашъори Аминҷон Шукӯҳӣ аз ҳамасронаш мухтасар баррасӣ шудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия, ки «Аминҷон Шукӯҳӣ ва мақоми ӯ дар назми солҳои 50-70-уми асри XX» ном гирифтааст, барои мушаххас

намудани мавқеи иҷтимоии адиб ва мақоми ӯ дар адабиёти марҳалаи мавриди назар сараввал шарҳи ҳол ва мероси адабии Аминҷон Шукӯҳӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, баъдан масъалаҳои мавзӯӣ, мундариҷа ва ҷустуҷӯҳои эҷодиву навардорӣ дар ашъори шоир баррасӣ шудаанд.

Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои услубию бадеии ашъори Аминҷон Шукӯҳӣ» номгузорӣ шуда, дар он масъалаҳои сабку услуби ифода, таъсирпазирии шоир аз тарзи баёни шуарои пешину ҳамасронаш ва амиқрафти тасвири бадеиву ҷойгоҳи санъатҳои адабӣ дар ашъори Аминҷон Шукӯҳӣ бо далелу муҳокимаҳои ҷолиб таҳқиқ шудаанд.

Унвонҷӯ дар ҷараёни таҳқиқ асосан ба методҳои муқоисавӣ ва муқоисавӣ-таърихӣ таъкиқ карда, дастовардҳои олимони ватанию хориҷиро ба сифати сарчашмаҳои назарӣ ва методологии таҳқиқоти диссертатсионӣ мавриди омӯзиш ва истифода қарор додааст.


Навоварии илмии диссертатсия дар он зоҳир меёбад, ки рӯзгору осор Аминҷон Шукӯҳӣ ва нақши ӯ дар ташаккули таҳаввули адабиёти давраи нави тоҷик ва ҳосатан назми солҳои 50-70-уми асри XX бори нахуст дар адабиётшиносии тоҷик дар шакли таҳқиқоти диссертатсионӣ анҷом ёфтааст.

Автореферати диссертатсия мухтавои асосии таҳқиқотро фаро гирифтааст. Диссертатсия ва автореферати Бобомаллаев И.Ҷ. бо сабки ҳуби илмӣ таълиф ёфта, зимни таҳқиқот бештар аз 300 номгӯи адабиёти бадеӣ, илмӣ, илмию-оммавӣ ва методӣ истифода шудааст. Унвонҷӯ оид ба натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳои сатҳи донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баромад карда, вобаста ба мавзӯӣ 8 мақола ба таъбиқ расонидааст.

Диссертатсия ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон комилан ҷавобгӯ буда, муаллифи он ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик шоиства аст. Аз ин рӯ, ҳамчун роҳбари

илмӣ диссертатсияи Бобомаллаев Илҳомҷон Ҷанобовичро дар мавзӯи «Таҳаввули назми муосири тоҷикӣ дар солҳои 50-70-уми асри XX (дар мисоли осори Аминҷон Шукӯҳӣ)» кори таҳқиқотии анҷомёфта шуморида, онро барои дифоъ тавсия медиҳам.

Доктори илмҳои филология, профессор,  
академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии  
Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди  
иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа



Раҳмонзода  
Абдуҷаббор Азиз

Имзои А.А. Раҳмонзодаро  
тасдиқ мекунам:

Сардори бахши кадрҳои  
Дастгоҳи иҷроияи Президенти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон


И. Пирназарзода

12 сентябри соли 2019,  
Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
734023, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 80.  
Тел.: +992372216500  
e-mail: mjomea@dip.tj